



Funded by the European Union



ШУЪБАИ МИНТАҚАВИИ

Ташкилоти умумиҷаҳонии
тандурустӣ

Аврупой

Пресс-релиз

Саҳми Иттиҳоди Аврупо ба лоиҳаи ТУТ барои дастгирии ислоҳоти системаи тандурустӣ дар Тоҷикистон

08 январи соли 2013, Душанбе, Тоҷикистон - Бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо, Намояндагии ТУТ дар Тоҷикистон лоиҳаи «Кӯмаки машваратӣ барои дастгирии ислоҳоти системаи тандурустӣ дар Тоҷикистон»-ро оғоз намуд, ки барои пешбурди ислоҳоти соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон равона шудааст.

Лоиҳаи мазкур аз қабili дастгирии Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон буда, дар шакли кӯмаки машваратӣ ба соҳаи тандурустӣ барои таъмини босамари ислоҳоти соҳаи тандурустӣ равона шудааст, ки аз тарафи Ҳукумат ба нақша гирифта шуда буд.

Мақсади асосии лоиҳа ин беҳтаркунии ҳолати солимии аҳоли бо назардошти аҳамияти махсус ба гурӯҳҳои хусусан озордидаи аҳоли аз ҳисоби пурзӯргардонии иқтисодии институтсионии Вазорати тандурустӣ мебошад, аз он ҷумла барои расонидани хизмати тиббӣ бо назардошти таваҷҷӯҳи махсус ба ёриҳои аввалияи санитарии тиббӣ.

«Дар ҳамкорӣ бо шарикон ва бо мақсади дастгирии Вазорати тандурустӣ дар раванди беҳтаркунии сифат, дастрас ва баробарҳуқуқии хизматрасонии тиббӣ дар мувофиқа бо Стратегияи миллии тандурустӣ барои солҳои 2010-2020, хусусан васеъгардонии афзоиши иқтисодии ислоҳоти системаи тандурустӣ дар кишвар - ТУТ омода аст, ки фаъолиятро дар соҳаи пурзӯргардонии соҳаи тандурустӣ давом диҳад» - қайд кард д-р Павел Урсу, Сардори Намояндагии ТУТ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

«Таъмин кардани аҳоли бо беҳтарин дастрас ба хизматрасониҳои асосии тиббӣ ва беҳтар гардонидани ҳимояи молиявии аҳоли нисбати тандурустӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ва муҳим дар соҳаи устувории системаи тандурустии кишвар ба шумор меравад» - қайд кард ҷаноби Эдуард Ауэр, Сафир/Сардори Намояндагии ИА дар Тоҷикистон.

Дар доираи амалигардонидани лоиҳа, Вазорати тандурустии ҚТ, ТУТ ва Намояндагии Иттиҳоди Аврупо аз аввал ба мувофиқа омаданд, ки фаъолиятро ба пурзӯр гардонидани хизматрасонии аввалияи санитарии тиббӣ ва беҳтар гардонии модулҳои маблағгузориҳои соҳаи тандурустӣ равона созанд.

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадричан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамолик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Барои маълумоти беш ба Тахмина Алимамедова, ёвари ТУТ оид ба коммуникатсия тариқи TAL@euro.who.int, +992 48 701 14 83 дар тамос бошед.